

8852 - Интиқол додани маййит (шахси фавтида) ба кишвараш

савол

Ман дўсте дорам. Ҳафтаи гўзашта шавҳари хоҳараш вафот кард, (Аллоҳ ўро раҳм кунад). Баъди вафот намуданаш бародарону хешовандонаш ҷасадашро ба деҳаашон, ки дар дурии 14-соата роҳ бо мошин қарор дорад, бурданд. Ҳамсари маййит ба бародарони шавҳараш гуфт, ки шавҳараш пеш аз вафот дар варақае нависта буд, ки дар кучое, ки вафот кунад, ўро ҳамончо дағн кунанд. Вале касе ба суханони ў гўш надод. Баъд аз муддате он зан аз миёни варақҳои шавҳараш он васияти навиштаи ўро, ки зери он имзо гузошта буд, пайдо намуд.

Оё бародарону хешовандони маййит кори гуноҳе анҷом додаанд? Акнун чӣ бояд кард? Оё ягон садақае вучуд дорад, ки бародарону хешовандони маййит ба хотири ба васият амал накарданашон, онро пардохт кунанд?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ин масъаларо бояд аз ду тараф баррасӣ намуд.

Аввал: Масъалаи амал намудан ба васияти маййит.

Дуввум: Ҳукми интиқол додани маййит аз шаҳре, ки дар он вафот намудааст, ба дигар шаҳр.

Доир ба масъалаи аввал, бояд гуфт, ки иҷрои васияти маййит, хоҳ васияти воҷиб бошад, хоҳ мустаҳаб, воҷиб мебошад. Ба шарҳи китоби "Ал-Мумтиъ" (5333) нигаред.

Аммо масъалаи дуввум бошад, шарҳи бештар металаб. Дар ин бора шайх Ибни Қудома чунин гуфтааст:

Маййит танҳо бо мақсадҳои дуруст аз як шаҳр ба шаҳри дигар интиқол дода мешавад. Ин аст мазҳаби Авзой ва Инби Мунзир (дар ин масъала). Зоро харочоти он (яъне интиқол надодан) камтар буда, часади маййитро аз тағиیر ёфтани эмин медорад. Вале агар дар интиқол додани маййит мақсади дурусте вучуд дошта бошад, ин кор ҷоиз аст. Китоби "Ал-Муғнӣ" (2/193-194).

Дар фатвои кумитаи доимии фатво оид ба масъалаи музкур чунин омадааст:

Равише, ки дар замони паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ва саҳобагон амалӣ мешуд, он буд, ки шахсони фавтидаро дар қабристони шаҳре, ки онҷо вафот кардаанд, дафн мекарданд. Аммо шаҳидон бошанд, кучое, ки вафот кардаанд, худи ҳамон ҷой дафн мешуданд. Дар ягон ҳадис ва ё осори саҳеҳ наомадааст, ки ягон саҳобаро аз шаҳре, ки вафот кардааст, ба қабристони дигаре, ё гӯши дигаре ва ё макони наздике интиқол дода бошанд.

Аз ин хотир, ҷумҳури фуқаҳо гуфтаанд: Маййитро барои дафн кардан аз ҷое, ки вафот намудааст, ба дигар ҷой интиқол додан ҷоиз нест. Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ, монанди ҳавфи вайрон кардани қабри ӯ ва ё зарап расонидан ба он ва ё беҳурматӣ кардан ба хотири хусумат ё бепарвой ба қабри ӯ, дар ин ҳолат ҷасади ӯро ба як ҷои амн интиқол додан воҷиб аст.

Вале ба хотири он ки хешовандони маййит осуда бишаванд ва ё ба зиёрати қабри ӯ имкон пайдо бикунанд, дар ин ҳолат интиқол додани маййит ба кишвари худаш ҷоиз аст.

Тибқи нишондоди олимон, дар баробари ин сабаб ва мисолҳое, ки зикр гардида, шарт ин аст, ки ба сабаби таъхiri дафн ба ҷасади маййит хатари вайроншавӣ таҳдид накунад ва инчунин набояд беэҳтиромӣ нисбати ӯ сурат гирад. Аз ин рӯ, дар ҳолати набудани сабабҳои зарурӣ интиқол додани ҷасади маййит ҷоиз нест.

Кумитаи доимии фатво бар ин назар аст, ки ҳар як маййит дар қадом шаҳре, ки вафот намудааст, бояд дар ҳамонҷо дафн карда шавад ва бояд ҷасади ӯ ба истиснои мақсадҳои дуруст ба дигарҷо интиқол дода нашавад, ба хотири амал намудан ба

суннат, пайравӣ ба гузаштагони ин уммат ва бастани роҳҳои василаҳои фасоду ҳаром ва ба хотири амалӣ намудани тарғибу ташвиқоти шариъат дар шитоб кардан дар дағн ва ба хотири ҳимояи майит аз тадобире, ки ба часади ў барои тағиир наёфтани он сурат мегирад ва ба хотири дӯрӣ аз исрофкорӣ, бе зарурат ҳароҷот кардани моли зиёд, ки ягон ҳочати шаръие нест, ки ба он даъват кунад, бо риоя намудани ҳуқуқи меросбарон ва ҳароҷоти шаръӣ ва амалҳои неке, ки бояд ин маблағ ва монанди он дар он ҳарҷ карда шавад. (Яъне ба хотири ин амалҳо, майит дар қадом шаҳре, ки вафот намудааст, бояд дар ҳамонҷо дағн карда шавад ва часади ў магар дар ҳолатҳои зарурӣ ва ба мақсадҳои дуруст ба дигарчо интиқол дода нашавад).

Бар ин асос имзои кумитаи доимии фатво гузашта шудааст. Дуруду Аллоҳ ба паёмбарамон Муҳаммад ва ба олу саҳобагони ў бод.

"Фатово исломийя" (2/31, 32).

Аммо доир ба он амале, ки наздикини майит анҷом додаанд, бояд гуфт, ки агар мухолифат ва амал накардани онҳо ба васият, ба сабаби дар ростгӯии ҳамсари бародарашон шак намудан бошад, боке надорад, зоро онҳо қасдан мухолифи васият амал накардаанд.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَيَسْ عَلَيْنَا مُحْكَمٌ فِيمَا أَخْطَأْنَاهُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُثُ قُلُوبُكُمْ}. سورة الأحزاب: 5.

"Бар шумо дар он коре аз рӯи хато анҷом додаед гуноҳе нест, магар ин ки қасдан карда бошед". (Сураи Аҳзоб: 5).

Аммо агар онҳо сухани ҳамсари бародарашонро тасдиқ намудаву, ба он аҳамият надода, мухолифи васият амал карда бошанд, пас онон гунаҳгор буда, нисбати майит ноҳаққӣ намудаанд.

Аммо бидуни зарурат интиқол додани майит ба ин қадар масофаи дур ин як ноҳаққии дигарест наасбат ба майит. Зоро дар омодаву дағн намудани майит

шитоб намудан, ин худ икроми маййит ба шумор меравад, чи тавре ки уламо фармудаанд. Ба китоби "Ал-Мадхал" 3237 нигаред.

Пас бояд онҳо аз ин амали худ изҳори пушаймонӣ намуда, тавбаву истиғфор намоянд ва дар ҳаққи маййит дуо кунанд. Бар онон ягон садақаे лозим нест ва агар худашон садақа кунанд хуб аст, зоро садақа яке аз сабабҳои мағфират ва кафорати гуноҳон мебошад.

Аллоҳ донотар аст.